

ҲИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ

Ба саҳмиядорон ва Шурои нозирони Ҷамъияти саҳомии күшодаи «Бонки Эсхата»:

Андешаи аудитор

Мо аудити ҳисботи молиявии маҷмуui замимашавандai Ҷамъияти саҳомии күшодаи «Бонки Эсхата» (минбаъд - Бонк) ва ташкилоти фаръии онро (минбаъд - Гурӯҳ), ки ҳисботи маҷmуй оид ба вазъи молиявӣ ба ҳолати 31 декабри соли 2024, ҳисботи маҷmуй оид ба фоида ё зиён ва дигар даромади умумӣ, ҳисботи маҷmуй оид ба тағиирот дар сармоя ва ҳисботи маҷmуй оид ба гардиши маблағҳои пулӣ дар соле, ки дар ин сана анҷом ёфтааст ва тавзехот ба ҳисботи молиявии маҷmуй, аз ҷумла шарҳи муҳтасари муқаррароти асосии сиёсати ҳисбодориро дар бар мегирад, гузаронидем.

Ба андешаи мо, ҳисботи молиявии маҷmuui замимашаванда дар ҳама ҷанбаҳои муҳим вазъи молиявии Гурӯҳро ба ҳолати 31 декабри соли 2024, ҳамчунин натиҷаҳои маҷmuui фаъолият ва гардиши маҷmuui маблағҳои пулӣ онро барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст, мутобики Стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ (минбаъд - «СБХМ») дуруст инъикос менамояд.

Асос барои изҳори андеша

Мо аудити худро мутобики Стандартҳои Байналмилалии Аудит (минбаъд - СБМ) гузаронидем. Уҳдадориҳои мо дар доираи ин стандартҳо дар қисмати «Масъулияти аудитор барои ҳисботи молиявии маҷmуй» дарҷ гардидааст. Мо тибқи «Кодекси ахлоқи муҳосибони касбӣ»-и Шуро оид ба стандартҳои байналмилалии ахлоқ барои муҳосибон (минбаъд - Кодекси ШСБАМ) ва талаботи ахлоқии марбут ба аудити ҳисботи молиявии маҷmуй дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Гурӯҳ мустақил ҳастем ва мутобики ин талабот ва кодекси ШСБАМ дигар уҳдадориҳои ахлоқиро низ иҷро кардем. Ба назари мо, далелҳои аудиторие, ки дар раванди аудит ба даст овардаем, ҳамчун асос барои изҳори андеша кофӣ ва мувофиқ мебошанд.

Масъулияти роҳбарият ва шахсони масъули идорақунни корпоративӣ барои ҳисботи молиявӣ

Роҳбарият барои таҳия ва пешниҳоди дурусти ҳисботи молиявии маҷmуй мутобики СБХМ, дастурамалҳои БМТ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин барои низоми назорати дохилий, ки роҳбарият ҷиҳати таҳияи ҳисботи молиявии орӣ аз таҳrifоти ҷиддӣ бар асари амалҳои ғайривичҷонӣ ё иштибоҳҳо зарур мешуморад, масъул мебошад. Ҳангоми таҳияи ин ҳисботи молиявии маҷmуй роҳбарият барои арзёбии қобилияти Гурӯҳ дар самти идомаи фаъолияти муттасил, дар ҳолатҳои зарурӣ ифшо намудани иттилооти марбут ба фаъолияти муттасил ва истифодай принсипҳои фаъолияти муттасил ҳамчун асоси баҳисобирии муҳосибӣ масъул аст, ба истиснои ҳолатҳо, ки роҳбарият ният дорад Гурӯҳро барҳам дижад, фаъолияти онро қатъ намояд ё дар мавриде, ки вай ба ҷуз барҳам додан ё қатъ намудани фаъолият ягон алтернативи дигари воқеиене надошта бошад. Шахсоне, ки барои идорақунни корпоративӣ масъуланд, дар самти назорати раванди таҳияи ҳисботи молиявии маҷmuui Гурӯҳ масъулият бар дӯш доранд.

Масъулияти аудитор барои аудити ҳисботи молиявии маҷmуй

Ҳадафи мо итминони комил ҳосил намудан дар бобати он ки ҳисботи молиявии маҷmуй аз таҳrifҳои ҷиддии вобаста ба амалҳои беинsoфона ё иштибоҳу ҳатоҳо озод мебошад ва сипас интишор намудани ҳулосаи аудиторӣ мебошад, ки андешаи моро дар бар мегирад. Итминони комил сатҳи баланди боварию ӯзтимод аст, аммо кафолати он нест, ки аудити мутобики СБА гузаронидашуда ҳамеша ҳатоҳои ҷиддии мавҷударо ошкор менамояд. Таҳrifҳои метавонанд натиҷаи амалҳои беинsofona ё иштибоҳу ҳатоҳо бошанд ва дар ҳолате ҷиддӣ ҳисбода мешаванд, ки агар онҳо ба таври алоҳида ё дар маҷmuy ба қарорҳои иқтисодии дар асоси ин ҳисботи молиявии маҷmуй қабулшавандai истифодабарандагон таъсир расонида тавонанд.

Дар доираи аудит, ки тибқи СБА гузаронида мешавад, мо дар давоми тамоми санчиши аудиторӣ мулоҳизаву ҳулосаబарории касбиро истифода мебарем ва шубҳаи (скептицизми) касбиро нигоҳ медорем. Гайр аз ин, мо корҳои зеринро иҷро менамоем:

- ошкор намудан ва баҳодиҳии ҳавфҳои таҳrifотi ҷidдии ҳисботи молияvии maҷmuy dar natiҷai amalҳoи bеinsofona ё iштиboҳu ҳatоҳo; tarҳrezӣ va iҷro расmiёti aудиторӣ dар ҷavobi ин ҳavfҳo; ба dast oварdani dalelҳoi aудиторӣ, kи барои izҳori anдeshai aсосnoki mo koфӣ va zarur mебoшанд. Ҳavfi oшkor nакardani taҳrifotи ҷidдӣ dar natiҷai amalҳoи bеinsofona nisbat ba oшkor nакardani taҳrifotи ҷidдӣ dar natiҷai iштиboҳu ҳatоҳo zиёdtar ast, zero amalҳoи bеinsofona metavonand sозиш, soxtakorӣ, қasdan inъikos nакardan ё pешniҳod namudani maъlumoti nodurust ё bеruн az nizomi назorati doхiliy amal namudanro dar bar gиранд;

- фаҳмиши низоми назорати дохилии марбут ба аудит бо мақсади тархрезии расмиёти аудиторӣ, ки ба ҳолату шароит ҷавобгӯй мебошанд, аммо на бо мақсади изҳори андеша дар хусуси самараёнкии низоми назорати дохилии Гурӯҳ;
 - арзёбии мувофиқати сиёсати ҳисобдории татбиқшаванда, асоснокии қиматҳои баҳодиҳӣ ва ифши мувофиқи маълумотҳое, ки аз ҷониби роҳбарият таҳия шудаанд;
 - омода кардани ҳулоса дар бораи қонунӣ будани иҷозати роҳбарият оид ба муттасилии фаъолият ба сифати асосҳои баҳисобигрии мухосибӣ ва дар асоси далелҳои аудитории бадастомада ҳулоса баровардан дар бораи он, ки оё номуайянии ҷиддии марбут ба рӯйдодҳо ё шароите, ки дар натиҷаи онҳо ба қобилияти Гурӯҳ барои идомаи пайвастаи фаъолияти он шубҳаҳои ҷиддӣ ба амал меоранд, вучуд дорад. Агар мо ба ҳулосае оем, ки номуайянии ҷиддӣ вучуд дорад, мо бояд дар ҳулосаи аудитории худ ба ифши муълумоти даҳлдори ҳисботи молиявии маҷмӯй таваҷҷӯҳ зоҳир намоем ё агар чунин ифши муълумот нокифоя бошад, андешаи худро тасъех (модификатсия) намоем. Ҳулосаҳои мо ба далелҳои аудиторие асос ёфтаанд, ки то таърихи ҳулосаи аудитории мо ба даст оварда шудаанд. Бо вучуди ин, рӯйдодҳо ё шароитҳои оянда метавонанд боиси қобилияти худро аз даст додани Гурӯҳ барои идомаи фаъолияти муттасили он гарданд;
 - иҷрои баҳодиҳии пешниҳоди умумии ҳисботи молиявии маҷмӯй, сохтор ва мундариҷаи он, аз ҷумла ошкор намудани муълумот ва арзёбии он, ки оё ҳисботи молиявии маҷмӯй амалиётҳои рӯйдодҳои асосиро тавре пешниҳод намудааст, ки дар бораи онҳо тасаввуроти дуруст ҳосил гардад.

Мо ҳамкории иттилоотиро бо шахсони масъули идоракунии корпоративӣ ба роҳ монда, маълумот дар бораи ҳам ва муҳлатҳои банақшагирифтai аудит ва масъалаҳои муҳиммеро, ки таваҷҷӯҳи аудиторро ба худ ҷалб кардаанд, аз ҷумла камбудҳои ҷиддии низоми назорати дохилиро, ки мо дар раванди аудит муайян мекунем, ба иттилои онҳо мерасонем.

Мо инчунин ба унвони шахсони масъули идоракунни корпоративӣ изҳор медорем, ки тамоми талаботи ахлоқии даҳлдорро оид ба мустақилият риоя кардем ва дар хусуси ҳамаи муносабатҳо ва дигар масъалаҳое, ки яқинан ба мустақилияти аудитор таъсир расонида метавонистанд ва дар ҳолатҳои зарурӣ оид ба тамоми чораҳои эҳтиётии даҳлдор ба онҳо маълумот додем.

Шавкатчон Назиров

Директори ЧДММ «Бейкер Тилли Тоҷикистон».

Ичозатномаи № 000014, ки
аз чониби Бонки миллии Тоҷикистон

20 марта соли 2025.
ш.Душанбе, Чумхурии Тоҷикистон



ЧАМЬИЯТИ САХОМИИ КУШОДАИ «БОНКИ ЭСХАТА»

ҲИСОБОТИ МАҶМУЙ ОИД БА ВАЗЪИ МОЛИЯВИЙ
БА ҲОЛАТИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024
(бо ҳазор сомонӣ)

	Эзоҳ	31 декабря соли 2024	31 декабря соли 2023
Дороиҳо:			
Маблағҳои пулӣ ва муодили онҳо	6	2,263,602	1,151,253
Дороиҳои молиявии ҳосилавӣ	7	-	5,244
Маблағҳо дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	8	289,074	661,671
Қарзҳои ба муштариён додашуда	9, 36	3,759,004	3,097,038
Қарзҳои дебиторӣ аз иҷораи молиявӣ	10	147,761	81,824
Коғазҳои қиматноки сармоягузорӣ	11, 36	220,274	145,490
Воситаҳои асосӣ	12	185,127	107,081
Дороиҳо дар шакли ҳукуқи истифодабарӣ	13	21,593	22,043
Дороиҳои ғайримоддӣ	14	32,581	23,903
Дороиҳои андозии батаъхирафтода	32	3,227	3,229
Дороиҳои дигар	15	70,117	88,164
Дороиҳое, ки дар натиҷаи ситонидан гирифта шудаанд	16	7,499	11,067
ЧАМЪАН ДОРОИҲО		6,999,859	5,398,007
УҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ			
УҲДАДОРИҲО:			
Уҳдадорҳои молиявии ҳосилавӣ	7	784	3,195
Маблағҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	17	613,783	573,069
Маблағҳои муштариён	18, 36	4,216,451	2,693,942
Коғазҳои қиматноки қарзии баровардашуда	19, 27	137,564	10,000
Уҳдадориҳо аз рӯи иҷора	20	23,286	21,709
Қарзҳо	21, 36	612,950	755,316
Уҳдадориҳо дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	22	-	9,979
Уҳдадориҳои андоз аз фоида	32	923	441
Дигар уҳдадориҳо	23	117,219	179,984
Қарзи субординарӣ	24	89,901	115,488
ЧАМЪАН УҲДАДОРИҲО		5,812,861	4,363,123
САРМОЯ:			
Сармояи саҳомӣ	25	125,305	125,305
Захираҳо	25	726,852	597,301
Фоидаи тақсимнашуда		334,841	312,278
ЧАМЪАН САРМОЯИ ХУДӢ		1,186,998	1,034,884
ЧАМЪАН УҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ		6,999,859	5,398,007

Аз номи Раёсат:

Акмалҷон Сайфидинов
Раиси Раёсат



20 марта соли 2025
ш.Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Юлия Валентини
и. в. Директори молиявӣ

20 марта соли 2025
ш.Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЧАМЬИЯТИ САҲОМИИ КУШОДАИ «БОНКИ ЭСХАТА»

ҲИСОБОТИ МАҶМУЙ ОИД БА ФОИДА Ё ЗАРАР ВА ДИГАР ДАРОМАДИ УМУМӢ
БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2024 АН҆ЧОМ ЁФТААСТ (бо ҳазор сомонӣ)

	Эзоҳ	Барои соле, ки 31 декабри соли 2024 анҷом ёфтааст	Барои соле, ки 31 декабри соли 2023 анҷом ёфтааст
Даромадҳои фоизии бо усули меъёри фоизии самаранок ҳисобшуда	26, 36	892,510	770,790
Дигар даромадҳои фоизӣ	26	36,700	20,707
Харочоти фоизӣ	26, 36	(395,844)	(297,490)
ДАРОМАДИ СОФИ ФОИЗӢ ТО ҲИСОБ КАРДАН/БАРҚАРОР НАМУДАНИ ЗАРАР АЗ БЕҚУРБШАВИИ ДОРОИҲОИ ФОИЗӢ		533,366	494,007
Эътирофи таҳиф аз рӯи қарзҳои ба муштариен додашуда	9	(2,800)	-
Ҳисоб намудани зарар аз бекурбshawии дороиҳои фоизӣ	27	(59,320)	(46,500)
ДАРОМАДИ СОФИ ФОИЗӢ		471,246	447,507
Фоидай соф аз амалиёт бо асъори хориҷӣ	28	282,736	166,318
Зарари соф аз амалиёт бо дороиҳои молиявӣ ва уҳдадориҳои молиявӣ, ки бо арзиши одилона баҳогузорӣ карда шуда, тағйироти он дар таркиби фоида ё зарар дар давра инъикос карда мешавад	7	(3,529)	(3,698)
Даромадҳои комиссионӣ	29	127,563	107,434
Харочотҳои комиссионӣ	29	(103,120)	(73,471)
Тағйироти арзиши дороиҳое, ки дар натиҷаи ситонидан гирифта шудаанд		4,489	1,895
Даромадҳои дигар	30	5,134	10,835
ДАРОМАДҲОИ ҒАЙРИФОИЗӢ		313,273	209,313
ДАРОМАДҲОИ АМАЛИЁТӢ		784,519	656,820
ХАРОЧОТҲОИ АМАЛИЁТӢ	31	(416,009)	(371,335)
(Ҳисоб кардани) / барқарор намудани зарари бекурбshawӣ аз рӯи амалиётҳои дигар	27	(1,904)	48
ФОИДА ТО АНДОЗБАНДӢ		366,606	285,533
Харочоти андоз аз фоида	32	(105,434)	(54,421)
ФОИДАИ СОФИ СОЛОНА		261,172	231,112
Дигар даромади умумӣ			
Моддаҳое, ки баъдан дар таркиби фоида ё зарар бозтасниф намешаванд:			
Захираи азнавбаҳодиҳии дороиҳои молиявӣ бо арзиши одилона, ки тавассути дигар даромади умумӣ баҳодиҳӣ карда мешаванд:			
Тағйири холиси арзиши одилонаи дороиҳои молиявие, ки бо арзиши одилона тавассути дигар даромади умумӣ баҳо дода мешаванд		-	(63)
Ҷамъян дигар даромади умумӣ		-	(63)
ҶАМЪЯН ДАРОМАДИ УМУМӢ		261,172	231,049

Аз номи Раёсат:

Акмалҷон Сайфидинов
Раиси Раёсат



20 марта соли 2025
ш.Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Юлия Валентини
и. в. Директори молиявӣ

20 марта соли 2025
ш.Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон